



Республиканский Специализированный
Научно-Практический Медицинский Центр
Травматологии и Ортопедии



**Конференция травматологов
и ортопедов Узбекистана**

**«Эндоротезирование крупных
суставов и артроскопические
технологии»**



г. Ташкент
30 мая 2020 г.



**Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги
Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия
илмий-амалий тиббиёт маркази**

**Министерство здравоохранения Республики Узбекистан
Республиканский специализированный научно-практический
центр травматологии и ортопедии**

**Ўзбекистон травматолог-ортопедларининг «Йирик
бўғимларни эндопротезлаш ва артроскопик
технологиялар» мавзусидаги илмий-амалий
конференцияси
Д А С Т У Р И**

П Р О Г Р А М М А
Научно-практической конференции
травматологов-ортопедов Узбекистана
«Эндопротезирование крупных суставов и
артроскопические технологии»

Тошкент ш., 2020 йил 30 май

СУББОТА, 30 мая 2020 года

09.00-09.15	ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ Вступительное слово директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра травматологии и ортопедии Ирисметова М.Э.	
09.15-14.00	1- Секционное заседание «Артроскопические технологии в травматологии и ортопедии»	
Модераторы:		д.м.н. Ирисметов М.Э., д.м.н. Хамраев А.Ш.
09.15-09.30	1	Ирисметов М.Э., Сафаров Н.Б., Усмонов Ф.М., Холиков А.М., Ражабов Қ.Н., Таджиназаров М.Б. Тизза бўғими остеоартритларида артроскопик давонинг узоқ ва яқин натижалари <i>РСНПМЦ ТО</i>
09.30-09.45	2	Ирисметов М.Э., Сафаров Н.Б., Холиков А.М., Усмонов Ф.М., Ражабов Қ.Н., Таджиназаров М.Б. Тизза бўғими остеоартрити билан оғриган беморларда артроскопик операциялардан кейинги синовиал суюқлик биокимёвий ўзгариш натижалари <i>РСНПМЦ ТО</i>
09.45-10.00	3	Ирисметов М.Э., Таджиназаров М.Б., Холиков А.М., Усмонов Ф.М., Ражабов К.Н. Современные подходы к диагностике синовиальных складок коленного сустава <i>РСНПМЦ ТО</i>
10.00-10.15	4	Ирисметов М.Э., Усмонов Ф.М., Рустамова У.М., Холиков А.М., Ражабов К.Н., Таджиназаров М.Б. Особенности обследования и восстановления частичных разрывов передней крестообразной связки <i>РСНПМЦ ТО</i>
10.15-10.30	5	Ирисметов М.Э., Ражабов К.Н. Метод восстановления при застарелых дефектных разрывах собственной связки надколенника <i>РСНПМЦ ТО</i>
10.30-10.45	6	Ирисметов М.Э., Фозилов Х.Т., Мўминов А.Ш., Хакимов Ш.Қ. Тизза бўғими деформацияловчи остеоартритида тизза бўғими дебридементи ва юқори фибуляр остеотомиянинг роли <i>РСНПМЦ ТО</i>
10.45-11.00	7	Ирисметов М.Э., Холиков А.М., Усмонов Ф.М., Ражабов К.Н., Таджиназаров М.Б. Эндоскопия кисты мениска к Асилова С.У., Умарова Г.Ш. <i>Отдаленные результаты оперативного лечения кистозных образований костей конечностей</i> оленного сустава <i>РСНПМЦ ТО</i>
11.00-11.15	8	Бакиев Б.К., Атажанов М.Х., Оллаберганов М.И.

		Тизза бўғими латерал мениск жароҳатлари ва тақим ости мушаклари пайи энтезопатиясини диагностикасида замонавий текшириш ва даволаш усуллари <i>Ургенский филиал ТМА</i>
11.15-11.30	9	Жангиров С.А., Уринбаев И.П., Холхужаев Ф.И. Наш опыт пластики передней крестообразной связки сухожилиями подколенных сгибателей или сухожилием длинной малоберцовой мышцы <i>Самаркандский филиал РСНПМЦ ТО</i>
11.30-11.45	10	Салиев С.М., Б.Патон Статический баланс после реконструкции ПКС с реабилитацией проприоцепции с обратной связью: Рандомизированное контролируемое исследование <i>РСНПМЦ ТО, Институт спорта, физической культуры и здоровья, Лондон, Великобритания</i>
11.45-12.00	11	Тухтаев М. Артроскопическое лечение внутрисуставной патологии коленного сустава (анализ материала) <i>Навоийский ОММЦ</i>
12.00-12.15	12	Шерматов С. Фарғона вилоятида артроскопик диагностика ва муолажаларни қўллаш тажрибаси ва натижалари <i>РШТЁИМ Фарғона филиали</i>
12.15-12.30	13	Акбаров Н.Н., Жуманов А.Р., Базаров Ю.А. Диагностика и лечение повреждений менисков коленного сустава <i>Андижанская областная больница травматологии и ортопедии</i>
12.30-12.45	14	Мўминов А.М. Андижон вилояти клиникаларида тизза бўғими жароҳатларини артроскопик даволаш усуллари тадбиқ этилиш ҳолати <i>Андижон ВКТТМ</i>
12.45-13.00	15	Тошев Ф.Н., Сафаров М.Н. Профилактика послеоперационных осложнений при артроскопии коленного сустава <i>Бухарский ОММЦ</i>
13.00-13.15	16	Оманов Б.С., Жумаев Д.А., Назаров А.А. Применение метода артроскопии при травмах и заболеваниях коленного сустава <i>Денауский РМО</i>
2 - Секционное заседание «Эндопротезирование крупных суставов»		
Модераторы:		проф. Каримов М.Ю., д.м.н. Алимов А.П.
09.15-09.30	1	Алимов А.П., Шукуров Э.М., Кодиров М.Ф., Камалов Б.Х., Сапаев З.Э., Акбархонов Ж. Эндопротезирование тазобедренного сустава при переломах проксимального отдела бедренной кости у пожилых <i>РСНПМЦ ТО</i>
09.30-09.45		Ахмаджанов О.Н., Буранов Ф.Ё., Умаров А.Х. Профилактика тромбоземболических осложнений при операции эндопротезирования тазобедренного сустава

		<i>РСНПМЦ ТО</i>
09.45-10.00		Каримов М.Ю., Алимов А.П., Миразимов Б.Б., Мирзаев Ш.М. Перипротезная инфекция сустава: защита и диагностика <i>ТМА, РСНПМЦ ТО</i>
10.00-10.15	2	Мирзаев Ш.Х., Дурсунов А.М., Шодиев Б.У., Сайдирахматхонов С.С., Рахимов А.Р., Рахматов Р.Б. Результаты эндопротезирования при диспластическом коксартрозе <i>РСНПМЦ ТО</i>
10.15-10.30	3	Валиев О.Э., Ступина Н.В., Азизов А.М., Ниматов Ф.С. Переломы шейки бедра: эндопротезирование в остром периоде у больных старшей возрастной группы <i>РСНПМЦ ТО</i>
10.30-10.40	4	Алимов А.П., Дехканов А.Н. Причины вывиха головки эндопротеза после первичного эндопротезирования тазобедренного сустава <i>РСНПМЦ ТО</i>
11.40-11.50	5	Каримов М.Ю., Мадрахимов С.Б. Клинический опыт первичного эндопротезирования коленного сустава <i>ТМА</i>
11.50-12.00	6	Прохоренко В.М., Шакиров Х.Х., Азизов А.М., Ступина Н.В., Валиев О.Э., Ниматов Ф.С. Количественная оценка потребности в первичном и ревизионном эндопротезировании тазобедренного сустава <i>Новосибирский НИИТО, РСНПМЦ ТО</i>
12.00-12.10	7	Рузибаев Д.Р., Асилова С.У., Нуримов Г.К. Особенности индивидуального подхода к трудоустройству больных и инвалидов после эндопротезирования коленного сустава <i>Национальный центр реабилитации</i>
12.10-12.20	8	Хужаназаров И.Э., Щубняков И.И., Косимов А.А., Махмудов Б.Л. Преимущества и недостатки оперативных доступов к тазобедренному суставу при эндопротезировании <i>ТМА</i>
12.20-12.30	9	Тугизов Б.Э., Хамраев А.Ш., Нурметов С.Т. Перелом бедра на стороне эндопротеза тазобедренного сустава <i>ТМА</i>
12.30-12.40	10	Хакимов А.Д. Азизов А.М., Ступина Н.В., Ниматов Ф.С., Валиев О.Э. Характеристика диспластического коксартроза III-IV стадии <i>РСНПМЦ ТО</i>
12.40-12.50	11	Халилов К., Қодиров М.Ф., Қосимхўжаев М.И., Ибрагимов М. Андижон вилояти кўп тармоқли тиббиёт марказида йирик бўғимларни эндопротезлаш операцияларини амалиётга тадбиқ этиш ҳолати <i>Андижон КТТМ</i>
12.50-13.00	12	Хамраев А.Ш., Тугизов Б.Э., Нурметов С.Т. Усовершенствование эндопротезирования тазобедренного сустава <i>ТМА</i>
13.00-13.10	13	Азизов А.М., Асилова С.У., Ступина Н.В.

		Результаты эндопротезирования анкилозированного тазобедренного сустава <i>РСПМЦ ТО</i>
13.10-13.20	14	Маматкулов О.Х., Авезов, Умаров Эффективность проведения операции тотального эндопротезирования при диспластическом коксартрозе тазобедренного сустава <i>Самаркандский филиал РСПМЦТО</i>
13.20-13.30	15	Мухаммадиев А.Б. Фарғона вилоятида чаноқ-сон бўғимини эндопротезлаш натижалари <i>Ферганский филиал РНЦЭМП</i>
13.30-13.40	16	Рахмонов Т.Р. Наш опыт эндопротезирования тазобедренных суставов в Сурхандарьинской области <i>Сурхандарьинский ОММЦ</i>
13.40-13.50	17	Сайпиев А.А. Анализ результатов экстренного эндопротезирования тазобедренного сустава при переломах шейки бедренной кости в условиях региональных экстренных медицинских центров <i>Навоийский филиал РСПЦЭП</i>
13.50-14.00	18	Халилов К.А. Состояние внедрения метода эндопротезирования в практику Андижанской области <i>Андижанский ОММЦ</i>
14.00-14.10	19	Ибрагимов Ж.М. Наманган вилоятида эндопротезлаш амалиётини тадбиқ қилиниши натижалари <i>Наманган вилоят КТТМ</i>
09.15-13.30	3 - Секционное заседание «Диагностика и лечение повреждений и заболеваний опорно-двигательного аппарата»	
Модераторы:		проф. Джураев А.М., проф.Ходжанов И.Ю.
09.15-09.30	1	Назарова Н.З. <i>Лечение тяжелых постожоговых деформаций.</i> <i>ТМА</i>
09.30-09.45	2	Каримов М.Ю., Кобилев Н.Р. <i>Влияние факторов, ограничивающих операционную активность, при переломах костей нижней конечности в пожилом и старческом возрасте</i> <i>ТМА</i>
09.45-10.00	3	<u>Шатурсунов Ш.Ш.</u>, Кобилев. А.О., Мирзахонов С.А. <i>Перкутанная вертебропластика гемангиом тел грудного отдела позвоночника костным цементом</i> <i>РСПМЦ ТО, Республиканский центр реабилитации инвалидов</i>
10.00-10.15	4	Джураев А.М., Алпысбаев Х. <i>Оперативное лечение патологического вывиха бедра у детей.</i> <i>РСПМЦ ТО, РДОЦ</i>
10.15-10.30	5	Баратов А.Б. <i>Состояние травматолого-ортопедической службы в</i>

		<i>Джизакской области Джизакский филиал РНЦЭМП</i>
10.30-10.45	6	<u>Шатурсунов. Ш.Ш., Мусоев. Р. С.</u> <i>Результаты хирургического лечения способом передней декомпрессии и межтеловой стабилизации кейджевыми конструкциями при дегенеративных стенозах шейного отдела позвоночного канала РСНПМЦ ТО</i>
10.45-11.00	7	<u>Салохиддинов Ф.Б., Каримов М.Ю.</u> <i>Клиническое применение нового стержневого аппарата для лечения переломов таза и шейки бедренной кости ТМА</i>
11.00-11.10	8	<u>Хакимов Ш.К.</u> <i>Хирургическое лечение воронкообразной деформации грудной клетки у детей. БухМИ</i>
11.10-11.20	9	<u>Фозилов Х.Т.</u> <i>Тизза бугими гонартрози варусли деформациясида проксимал фибуляр остеотомия операциясини қўллаш. РШТЁИМ Бухоро филиали</i>
11.20-11.30	10	<u>Акрамов В.Р.</u> <i>Применение плазмолифтинга при асептическом некрозе головки бедренной кости БухМИ</i>
11.30-11.40	11	<u>Алимов А.П., Юсупов С.Ю.</u> <i>Елка суяги проксимал синишларида оператив даволаш усуллари. БухМИ</i>
11.40-11.50	12	<u>Бекметов Р.А., Юсупова И.А.</u> <i>Оценка результатов хирургического лечения крупных суставов в Хорезмской области Хорезмский ОММЦ Ургенчский филиал ТМА</i>
11.50-12.00	13	<u>Рузиев О.Н.</u> <i>Қашқадаре вилояти шифохоналарида замонавий янги юқори технологик даволаш усуллари Кашкадарьинский филиал РНЦЭМП</i>
12.00-12.10	14	<u>Гаффоров А.У.</u> <i>Кул ва оёк мучаларининг синишларида дифференциал таъхис килиш ва даволаш БухМИ</i>
12.10-12.20	15	<u>Кочкартаев С.С., Данилова Е.А., Шатурсунов Ш.Ш.</u> <i>Результаты изучения микроэлементного состава межпозвонковых дисков при грыжах поясничного отдела позвоночника РСНПМЦ ТО, Институт ядерной физики АН РУз</i>
12.20-12.30	16	<u>Яхёев А.С.</u> <i>Современные методы оперативного лечения при переломе костей таза и вертлужной впадины Бухарский филиал РНЦЭМП</i>
12.30-12.40	17	<u>Тешаев А.А.</u> <i>Роль денситометрии при выборе тактики лечения перелома</i>

		дистального конца костей предплечья. БухМИ
12.40-12.50	18	Асилова С.У., Умарова Г.Ш. Отдаленные результаты оперативного лечения кистозных образований костей конечностей ТМА
12.50-13.00	19	Джураев А.М., Алимухамедова Ф. Оперативное лечение болезни Шпренгеля у детей Убайдуллаев Б. Отдаленные результаты оперативного лечения Hallux valgus ТМА РСНПМЦ ТО
13.00-13.10	20	Шатурсунов Ш.Ш., Коракулов К.Х., Кочкартаев С.С., Мусеев Р.С., Мирзаханов С.А., Рахимов Н.Н. Хирургическое лечение спондилолистеза способом передней межтеловой декомпрессии и стабилизация кейджевыми конструкциями РСНПМЦ ТО
13.10-13.20	21	Рустамова У.М., Салиева Н.И. Результаты лучевых исследований при дисплазии тазобедренного сустава у детей РСНПМЦ ТО
13.20-13.30	22	Зокирходжаев М.А. Болаларда яссиоёқлик диагностикаси ва даволаш ТашПМИ
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ		